

«Тасдиқ мекунам»



Ректори Донишгоҳи давлатии  
омӯзгории Тоҷикистон ба номи  
Садриддин Айнӣ, доктори илми  
таърих. профессор  
Ибодуллоҳода А. И.

28.03.2025

### Тақризи

муассисаи пешбар барои дарасанеи номзадии Анварзода Мавҷуда Анварӣ дар мавзуи «Таҳқиқи вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01 – Забони тоҷикӣ), ки дар шурӯи диссертатсионии 6D.KOA-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳ Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ пешниҳод шудааст.

**Аҳаммияти мавзуи таҳқиқ.** Ҳунармандӣ як бахши муҳим ва асосии таъриху фарҳангӣ ҳар халқияту миллат буда, онҳо баёнгари давраҳои таъриҳӣ, зиндагӣ, қасбу ҳунар, расму ойин ва урғу одати мардуми мо ба ҳисоб мераванд. Бинобар ҳамин, омӯзиш ва пажуҳиши онҳо яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор меравад. Калима ва истилоҳоти ифодагари мағҳумҳои ҳунармандӣ вобаста ба рушду тараққиёти ҷомеа дар ҳар давру замони таъриҳӣ арзи вучуд карда, дар онҳо таҷрибаи ҳазорсолаи ҳаёти фарҳангии мардум дар мисоли суннатҳои мардумӣ, қасбу ҳунар, расму ойин ва анъана инъикос ёфта, ҳамчун масъалаҳои ҳаётан муҳимми кору фаъолияти рӯзмарраи мардум таъкид карда мешаванд. Ин аст, ки барасии онҳо аҳаммияти муҳимми илмӣ дорад.

Диссертатсиияи аз тарафи Анварзода Мавҷуда Анварӣ дар мавзуи «Таҳқиқи вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01 – Забони тоҷикӣ), пешниҳодшуда ба самти забоншиносӣ ва шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01 – Забони тоҷикӣ комилан мувофиқат менамояд.

**Мубрам будани мавзуи диссертатсиия.** Таҳқиқи ҳамаҷонибаи вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар забони тоҷикӣ барои равшани андохтан ба ҳусусиятҳои анъана ва урғу одати мардум аҳаммияти қалони назариявию амалӣ дорад, зеро ин масъала ба дараҷаи зарурӣ ва системанок омӯхта нашудааст.

Аз ин рӯ, диссертатсиияи Анварзода Мавҷуда Анварӣ, ки ба таҳқиқи вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо» - и Садриддин Айнӣ бахшида шудааст, мубрам буда, дорои аҳаммияти қалони назариявию амалӣ мебошад. Инчунин, баррасии ин масъала ба таҳаввулоти семантиկӣ ва прагматикии воҳидҳои алоҳидаи луғавии

таърихӣ равшани андохта, то чӣ андоза ба фаҳму дарки омма наздиқ будани илми этнографияро (мардумшиносӣ) нишон дода, манзараи равандҳои ташаккули онро дар забони тоҷикӣ намоиш медиҳад. Дар заминаи таҳқиқ муайян карда мешавад, ки ҳангоми баррасии ҳамаҷонибаи истилоҳоти ҳунармандӣ роҳҳои ташаккул ва инкишофи низоми луғавии забонро ба мушоҳида гирифтан мумкин аст. Ҳамчунин, мавзуи мазкур, ки дар ҳалқаи мавзуъҳои мардумшиносӣ қарор мегирад, барои инкишофи назарияи ҳам забоншиносӣ ва ҳам этнография маводи зарурӣ фароҳам оварда метавонад.

Агарчи дар бораи истилоҳоти ҳунармандӣ дар забони тоҷикӣ асарҳои илмӣ эҷод шуда бошанд ҳам, таҳқиқи мукаммали вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо» - и Садриддин Айнӣ бори нахуст сурат мегирад. Бинобар ин, рисолаи мавриди назар қадами аввалинест, ки холигоҳи мавҷударо пурра мегардонад.

**Навғонии илмии диссертатсияи мавриди назар**, пеш аз ҳама, аз он иборат аст, ки бори аввал дар забоншиносии тоҷик вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо» - и устод Садриддин Айнӣ ба риштаи таҳқиқ қашида шудааст. Дар диссертатсия маводи марбут ба ҳунармандии «Ёддоштҳо» бори аввал дар асоси баъзе сарчашмаҳо вижагиҳоти марбут ба ҳунармандӣ, роҳу усулҳои истилоҳсозӣ, таҳдили решаниносии бархе аз истилоҳоти ҳунармандӣ мутобики мавзуъҳои муносиб табақабандӣ шуда, хусусиятҳои вожагонию маънӣ ва қалимасозии қабати мазкур мавриди баррасии илмӣ қарор гирифтааст. Дар диссертатсия маводи марбут ба ҳунармандии «Ёддоштҳо» бори нахуст ҳампайвандии забону фарҳанги тоҷикӣ дар заминаи таҳқиқи лингвистӣ дар «Ёддоштҳо»-и устод Садриддин Айнӣ ба таври илмӣ баррасӣ шудааст. Инчунин, дар диссертатсия бори аввал оид ба вазъи забонии қалимаю истилоҳоти ҳунармандии асари мазкур, гурӯҳҳои мавзӯй ва қолабҳои соҳтории вожаҳои хосси забони тоҷикӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Диссертатсия аз тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва муҳтавои ягона мебошад. Натиҷа ва нуктаҳои илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳанд.

**Эътиомнокии натиҷаҳои таҳқиқ бо он собит мешавад, ки диссертатсияи муҳокимашаванда дар асоси андешаҳои илмии олимони ватанию хориҷӣ ба вуҷуд омада, ки барои таҳқиқи вожаи истилоҳоти ҳунармандӣ аз рӯйи хусусиятҳои луғавию маънӣ ва соҳторӣ эътиомнок буда, натиҷагириҳои муҳимми таҳқиқро таъмин соҳтаанд. Ба фикри мо, дараҷаи эътиомнокии натиҷаҳои таҳқиқ боз дар он аст, ки дар кори диссертатсионӣ маълумоти дақиқи илмӣ дида шуда, мутобиқати ҳаҷми маводи таҳқиқ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқ, ҳаҷми интишорот ва истифодаи дурусти усулҳои таҳқиқ мушоҳида мешавад. Хулосаи диссертатсияи Анварзода Мавҷуда Анварӣ муҳимтарин ва**

асоситарин андешаҳои муаллифи рисола дар 10 банд фароҳам омадаанд. Бахши тавсияҳо, ки аз 5 банд иборат аст, муҳиммияти масоил ва корбурди натиҷаҳои кори диссертациониро дар раванди таълиму таҳқиқ нишон дода, дурнамои мавзуи таҳқиқ муайян мегардад.

**Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқи унвонҷӯ** Анварзода Мавҷуда Анварӣ дар он аст, ки он дар доираи масоили назариявии таҳқиқи калимаю истилоҳоти ҳунармандӣ андешаҳои муҳимми илмӣ баён карда, барои муқаммал шудани ин самти таҳқиқ мусоидат мекунад. Дар ин масъалаи барои таҳқиқи унвонҷӯ маводи осори устод С. Айнӣ мусоидат кардааст, ки аз ганчинаҳои муҳим ва боэътимоди илмӣ ба шумор меравад. Масоили назарии дар диссертатсия баррасӣ шуда, дар баррасиҳои баъдии марбут ба ҳунарҳои мардумӣ мусоидат карда, барои мутахассисони соҳаи лугатшиносӣ чун манбаи муҳимми назариявӣ буда метавонад.

Аз тарафи дигар, кори диссертационӣ аҳаммияти муайяни амали дошта, хулосаю натиҷаи таҳқиқ дар таҳияи воситаю дастурҳои таълимии соҳаи забоншиносӣ ва, маҳсусан, вожагонӣ муфид арзёбӣ шуда, дар баргузории курсҳои омӯзишиӣ ва семинарҳои назариявию амали аз вожашиносӣ аҳаммияти муҳимми амали дорад.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқи муаллиф дар 9 мақола, ки аз онҳо 7 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд, инъикос ёфта, бо мазмун ва мавзуи диссертатсия бевосита алоқаманд мебошанд. Афтoreferati диссертатсия ва мақолаҳои нашркардаи унвонҷӯ пурра фарогири мазмуну муҳтавои диссертатсия мебошанд. Муаллиф тавонистааст, ки дар асоси ҷамъоварӣ ва таҳлилу баррасии маводи васеи илмӣ аз манбаъҳои хориҷӣ ва ватаний масъаларо ба таври зарурӣ ҷамъбаст намояд ва пешниҳодҳою хулосабарориҳои муҳимро пешниҳод намояд.

Диссертатсияи мавриди тақриз аз муқаддима, ду боб, хулоса ва тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ, феҳристи адабиёти истифодашуда дар ҳаҷми 196 саҳифаи компьютерӣ пешниҳод шудааст.

Муқаддимаи диссертатсияро гузориши масъала, зарурати интихобу дарачаи омӯзиши мавзуъ, аҳаммияти илмӣ ва назариявии он, методҳои таҳлилу пажуҳиши мавзуи интихобшуда, ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот, сарчашмаҳо ва таърихи омӯзишу доираи густариши калимаю истилоҳоти соҳаи ҳунармандӣ ва ғайра фаро гирифтааст.

**Боби якуми диссертатсия «Таҳқиқи вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и Айнӣ»** номгузорӣ шуда, фарогири 4 фаслу 5 зерфасл мебошад. **Фасли аввал «Матолиби муқаддимавӣ»** унвон дошта, дар бораи масъалаҳои умумии назариявии вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо» - и Садриддин Айнӣ маълумоти зарурӣ ироа гардидааст.

**Фасли дуюм бо номи «Вожаҳо ва истилоҳоти ҳунармандии марбут ба дузандагӣ» ба риштai таҳқиқ кашидা шудааст. Калимаҳои ин қабати луғавӣ, асосан, шахсро ҳамчун косиб ва номи умумию раванди духтани ин ё он колоро далолат мекунанд. Вожаҳое, ки ба шахс далолат мекунанд дар байни калимаҳои марбут ба ҳунари дузандагӣ дар «Ёддоштҳо» муҳим мебошанд. Дар диссертатсия ин қабати луғавӣ ва дигар вожаҳои муродифии онҳо бо нишон додани сермаъною омори истифодаашон мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз «Ёддоштҳо» мисолҳои зиёде дар ҷумлаҳо оварда шудаанд. **Фасли сеюм «Вожаҳо ва истилоҳоти ҳунармандии марбут ба пушок»** номгузорӣ шуда, дар он осори илмӣ-тадқиқотии ба ин масъала марбутбуда баррасӣ шуда, зикр мегардад, ки дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ доир ба ин қабати луғавӣ калимаҳои зиёдеро вомехуранд ва онҳоро ба ду зерфасл ҷудо кардан мумкин аст. Дар зерфасли аввал «**Баёни номи умумии воҳидҳои луғавии марбут ба пушок**» зикр гардидааст. Зерфасли дуюми фасли се «**Номи пушиданиҳо**» номгузорӣ шудааст. **Либосу пушиданиҳои хоси занон ва вожаю истилоҳоти ифодакунандаи онҳо дар «Ёддоштҳо» ба мушоҳида мерасанд**, ки дар ҳаёти мардум муҳим мебошанд. **Муаллиф вожаҳои марбут ба пушиданиҳои занон ва вожаҳои марбут ба пушиданиҳои хоси мардон** дар «Ёддоштҳо», ки дар таърихи лингвофарҳангии миллати тоҷик нақши муҳим доранд, маълумоти заруриро пешниҳод кардааст. Инчунин, аз ҷониби муаллифи рисола сермаъношавии истилоҳоти ҳунармандӣ, муродифшавӣ ва ҳамгуншавии онҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст.**

Дар диссертатсия ба «Калимаҳои ифодакунандаи номи пушиданиҳои сар», «Калимаҳои ифодакунандаи номи либосҳои марбут ба пушиданиҳои бадан» ва «Вожаҳои ифодакунандаи номи пойафзор» гурӯҳбандӣ шуда, мавриди баррасии забонӣ қарор дода шудаанд.

Дар фасли чоруми боби якум «**Вожаҳои марбут ба номи порчаю матоъ**» баррасӣ шудааст. Диссертант вожаҳои соҳаи мазкурро низ баррасӣ карда, аз қадимӣ будани анъанаи истеҳсоли матоъҳои мухталифи ҳунармандони давраҳои гуногуни миллати тоҷикро нишон медиҳад, ки бо маъноҳои аслию маҷозӣ, гуногунрангии муродифию ҳамгунӣ дар «Ёддоштҳо» ба кор рафтаанд. Дар диссертатсия мансубияти забонӣ, маъноҳои луғавӣ, хусусиятҳои семантиկӣ ва омори истифодаи ин калимаҳое, ки порчаю матоъро ифода мекунанд, мавриди баррасии амиқ қарор гирифтаанд.

**Боби дуюми диссертатсия «Сохтори вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ»** номгузорӣ шуда, фарогири чор фасл ва 23 зерфасл мебошад. Дар фасли аввал «**Матолиби муқаддамотӣ**» унвон гирифта, сохтори вожаю истилоҳоти ҳунармандии асари мазкур мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Таърихи рушди соҳаи ҳунармандӣ ва вожаю истилоҳоти марбут ба он аз гӯйишҳо ва забонҳои ҳиндурорӣ шуруъ мегардад.

Фасли дуюми боби дуюм «**Вожаҳою истилоҳоти содаи ифодакунандай ҳунармандӣ**» ба таҳқиқи калимаҳои решагии ҳунармандӣ бахшида шудааст.

Инчунин фасли сеюми боби дуюм, ки «**Нақши калимаҳои сохта дар ташаккули вожаҳо ва истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ**» унвон дорад, ташаккули вожаҳо ва истилоҳоти ҳунармандӣ бо пасвандҳои -а, -ак, -анда, -бон, -вор, -гар, -дон, -ӣ// -гӣ, -ин// -гин, -зор, -манд -нок, -ча ва -чӣ баррасӣ ва бо мисолҳои овардашуда тасвиб шудаанд. Таҳқиқу таҳлили калимаҳои мураккаб низ аз назари муаллифи рисола дур намондаанд. **Фасли чоруми боби дуюм «Калимаҳои мураккаби марбут ба ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ»** ном дошта, ба таҳқиқи калимаҳои мураккаби пайваст, тобеъ ва омехтаи соҳаи ҳунармандӣ бахшида шудааст.

Муҳаққиқ то ҳадди имкон калимаю истилоҳоти фарҳанги сунатии мардумиро, аз қабили вожаҳои марбут ба ҳунарҳои мардумӣ, маросимҳо, расму ойинҳо, ҷашнҳо, қасбу кори гуногуни мардумиро гирд оварда, онҳоро ба риштаи таҳлил кашидааст.

Ҳамин тавр, калимаҳои соҳаи ҳунармандӣ яке аз сарчашмаҳои муҳимми луғавӣ буда, аз тариқи он метавон ба бисёр масъалаҳои мубрами этнография ҷавоб пайдо намуд.

Дастовардҳои муаллифи рисола дар омӯзиш ва пажуҳиши минбаъдаи масъалаҳои забоншиносӣ, маҳсусан, дар соҳаи таҳқиқи вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ ва истилоҳоти соҳавӣ боарзиш ва судманде хоҳад гузошт. Ҷанбаи илмии рисола ҳам хуб буда, нигорандай он барои ҷамъоварии мавод ва пажуҳиши «Ёддоштҳо» - и Садриддин Айнӣ истифода бурдааст.

Дар **хulosai диссертатсия** натиҷаҳои аз таҳқиқ ҳосилшуда дар 10 банд ҷамъбаст шуда, дастовардҳо, арзиши таҳқиқ ва моҳияти таҳқиқот зикр ёфтааст. Тавсияҳо мантиқӣ буда, вобаста ба муҳтавои кор мебошанд. Феҳристи адабиёт дар асоси тартиби алифбо адабиёти вобаста ба мавзуъро фаро гирифтааст. Дар кори илмӣ пайдарҳамии фикр дида шуда, мазмуни он барҷаста ба назар мерасад ва мантиқи ягонаи илмӣ дорад, масъалагузориҳо, ҷанбаъҳои навғониҳои илмии кори диссертатсионӣ, нуктаҳои кори илмӣ, пешниҳоду тавсияҳои илмию амалӣ, усули нигориш, шевай таҳқиқоти илмӣ саҳми шахсии диссертант нишон медиҳад.

**Эродҳо ба диссертатсия.** Бо вучуди ин, баробари дастовардҳои бо арзиши илмӣ баъзе нуктаҳои баҳсталаб, камбудиву норасоиҳо, ғалатҳои услубиву мантиқӣ, имлой, техникӣ дар диссертатсия роҳ ёфтааст, ки ҷиддитарини онҳо инҳоянд:

1. Дар саҳ. 6-и диссертатсия номи забоншинос М. Шодиев ду маротиба навишта шудааст.

2. Дар рисолаи мавриди назар иқтибосҳо аз олимони русу точик хеле зиёд оварда шудаанд, vale дар ягон ҷо муҳаққиқ андешаҳои шахсии худро нисбат ба иқтибосҳо баён накардааст.
3. Дар саҳ. 30-и диссертатсия чунин ҷумларо меҳонем « ... кӯҳнатарин дадаҳо дар бораи пушок... » Ин ҷо дар қавсайн вожай «дадаҳо»-ро тавзех додан даркор буд. (дар саҳ. 30 “ ... кӯҳнатарин додаҳо дар бораи пушок ...” омадааст)
4. Дар саҳ. 34 номи олими маъруфи лаҳҷашинос Ю. И. Богорад дар шакли Богород навишта шудааст, ки ин беҳурматӣ нисбат ба олим аст.
5. Дар саҳифаҳои 36, 39, 42 иқтибосҳои русӣ оварда шудаанд, ки онҳоро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардан шарт ва зарур аст.
6. Дар саҳифаҳои гуногуни диссертатсия ғалатҳои имлой ва ғалатҳои услубию китобатӣ (6, 27, 28, 29, 34, 35 ва ғайраҳо) ба назар расиданд, ки онҳо ислоҳ меҳоҳанд.

Бешубҳа, эродҳо ва камбудиву норасоиҳои баёншуда моҳияти илмӣ ва дастовардҳои муаллифи рисоларо коста намесозанд, баръакс, ғалатҳову камбудиҳои ҷойдошта ислоҳшаванд ба буда, боиси беҳтар гардидани ҷанбаҳои илмии кор мебошад.

Дар маҷмуъ, диссертатсияи Анварзода Мавҷуда Анварӣ дар мавзуи «Таҳқиқи вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ»-ро дар шакли пешниҳодшуда анҷомёфта донистан мумкин аст. Масъалаҳои марбут ба мақсаду вазифаҳои дар пеш гузоштаи унвонҷӯ пурра иҷро шудаанд ва онҳо бо забони фаҳмою равшан иншо гардидаанд.

**Қисмати хотимавии тақриз.** Диссертатсия бо истифода аз усул ва роҳу равиши илмии мувофиқ навишта шуда, бобу фаслҳои он пайиҳам ва мантиқӣ мебошанд.

Фишурдаи рисола бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ мазмуну мундариҷаи корро пурра инъикос мекунад ва мақолаҳои таълифнамудаи муаллиф низ ба талабот ҷавобгӯ аст.

Мавзуи интихобнамудаи унвонҷӯй ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқии шиносномаи ихтисоси **10.02.00 – Забоншиносӣ** (**10.02.01 – Забони тоҷикӣ**), комилан, мувофиқ мебошад.

Коркарди натиҷаҳои таҳқиқ, истифодаи амалии онҳо, нашри таълифоти илмӣ аз рӯйи мавзуи диссертатсия ба меъёр ва талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошанд.

**Хулоса,** диссертатсияи номзадии Анварзода Мавҷуда Анварӣ дар мавзуи «Таҳқиқи вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ» ба талаботи бандҳои 31 – 35 – и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он ба дарёфтни дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси **10.02.00 – Забоншиносӣ** (**10.02.01 – Забони тоҷикӣ**) сазовор мебошад.

Тақризи мазкур бо назардошти талаботи бандҳои 71 ва 72-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, омода гардидааст.

Рисола бо қарори №8, аз 27-уми марта соли 2025 дар ҷаласаи кафедраи назария ва амалияи забоншиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ муҳокима шуда, ба ҳимоя пешниҳод гардидааст.

**Раисикунандаи ҷаласа:**  
Мудири кафедраи назария ва  
амалияи забоншиносӣ, номзади  
илмҳои филологӣ, дотсент

Иброимова Гуландом  
Наимовна

**Эксперт:**  
профессори кафедраи назария  
ва амалияи забоншиносӣ,  
доктори илми филология

Гадоев Нурхон

**Котиб:** номзади илмҳои  
филологӣ, дотсент

Юсуфов Шоҳин  
Раҳимбердиевич

Имзоҳои Н. Гадоев, Г.Н. Иброимова ва Ш. Юсуфовро тасдиқ мекунам:  
Сардори раёсати қадрҳо ва  
корҳои маҳсуси Донишгоҳи  
давлатии омӯзгории Тоҷикистон  
ба номи Садриддин Айнӣ



Мӯстафозода Абдукарим

**Нишонӣ:** 734003, ш. Душанбе,  
Ҷумҳурии Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ, 121  
Тел.: + (992)985380054; +992(37)2241383

**Нишонии электронӣ:**  
WWW: tgpu.tj, E-mail: info@tgpu.tj

“28” марти соли 2025